

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА  
МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ АҲМАДИ ДОНИШ



# КОНСЕПСИЯИ ТАҲҚИҚИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК



Душанбе:  
«Ганҷи хирад»,  
2023

**ББК-63.3 (2точик)+63.5(2точик)+92Я2+71.4(2точик)  
К-67**

Бо қарори Раёсати АМИТ аз 06 марта соли 2023, таҳти №58 ва  
қарори Шўрои олимони ИТБМ ба номи А. Дониш  
аз 12 январи соли 2021 таҳти №1.1 ба чоп тавсия шудааст.

**Муаллиф:  
Ҳайдаршо Пирумшо**

**Муҳаррири масъул:  
Насрулло Убайдулло,  
д. и. т., профессор**

**Консепсияи таҳқиқи таърихи халқи точик. –Душанбе: «Ганчи  
хирад», 2023, 38 саҳ.**

Консепсияи таҳқиқи таърихи халқи точик кӯшиши аввалин буда, бо назардошти ҳадафҳои миллӣ дар заминай дастоварди илми таърихиносии ватаний ва ҷаҳонӣ тартиб ёфтааст. Максад аз мураттабозии Консепсия муайян намудани методологияи таҳқиқи таърихи сокинони бумии Осиёи Марказӣ – тоҷикон ва нақши онҳо дар ташаккул ва рушди тамаддуни ҷаҳонӣ мебошад.

Истиқтоли комили давлатӣ имрӯз мантиқан зарурати ба роҳ мондани таҳқиқи ҳамаҷонибаи таърихи зиёда аз шашхазорсолаи халқи тоҷикро аз нигоҳи нав, бидуни ҳамагуна ҷаҳорҷӯбаи идеологӣ ва чун ҷузъи таркибии таърихи умумибашарӣ тақозо менамояд. Албатта, Консепсия чун василаи фаҳмиши илми раванди таърих барои ҳамаи зинаҳои он ягона набуда, вобаста ба дараҷаи дарки ба воқеяяти замон мувоғӣ, тағйирёбанда аст. Консепсияи мазкур низ бо назардошти ҳадафҳои миллӣ дар роҳи эъмори давлати дунявӣ ва ҳуқуқбунёд, рушд ва таҳқими ҳудшиносии миллӣ тавассути таҳқиқ ва арҷузорӣ ба таъриҳ, анъанаву суннатҳои волои давлатдорӣ ва фарҳангсолории халқи тоҷик таълиф шудааст.



Раёсати Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон  
**ҚАРОР**

«06» Марти с. 2023 № 58 ш. Душанбе

Дар бораи лоиҳаи “Консепсияи таҳқиқи таърихи халқи тоҷик”

Дар асоси пешниҳоди Шӯъбаи илмҳои ҷамъиятшиносии АМИТ №06 аз 27 феврали соли 2023, лоиҳаи “Консепсияи таҳқиқи таърихи халқи тоҷик” баррасӣ ва мухокима намуда,

Раёсати Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон  
карор мекунад:

1. “Консепсияи таҳқиқи таърихи халқи тоҷик”, ки аз тарафи олимони Институти таърих, бostonшиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи А.Дониши АМИТ таҳия карда шудааст, тасдик карда шавад (замима мегардад).

2. Роҳбарияти Институти таърих, бostonшиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи А.Дониши АМИТ дар фаъолияти минбаъдаи худ зимни таҳқиқи масъалаҳои таърихи халқи тоҷик консепсияи мазкурро ба роҳбарӣ гирад.

3. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зимми и.в. саркотиби илмии АМИТ Қ.Искандаров вогузор карда шавад.

Президенти Академияи миллӣ  
илмҳои Тоҷикистон

Ф.Рахимӣ

И.в.саркотиби илмии Академияи  
миллӣ илмҳои Тоҷикистон

Қ.Искандаров

# КОНСЕПСИЯ – ТАҦАССУМИ ҲАҚИҚАТНИГОРӢ ДАР ТАҲҚИҚИ ТАъРИХИ МИЛЛАТ

## I. ҶАНБАИ НАЗАРИЯВИИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ ТАҲҚИҚИ ТАъРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК

Ҳадафи марказии Консепсия (аз лотинӣ – *conceptio* – ақоид, идрок, фахмиш) муайян намудани методология мавзуни таҳқиқи ҳақиқатнигоронаи тамоми паҳлухои таърихи сокинони азалии Осиёи Марказӣ - тоҷикон, ки дар тамаддуни минтаقا ҳамеша нақши пешсафӣ доштаанд, маҳсуб меёбад.

Ба даст омадани истиқлоли комил, мантиқан зарурати ба роҳ мондани тадқиқоти қатъию баҳснопазири таърихи халқи тоҷикро, ки дар тамаддуни умумибашарӣ беш аз 6 ҳазор сол маълумият дорад, чун омили мӯхимтарини таърихогаҳӣ ва дар ин замина, тарбияи худшиносии миллӣ пеш овардааст.

Пӯшида нест, ки раванди таърихи ҷомеи ҷаҳонӣ дар доираи қонунияти фарогири ба он хос пеш меравад. Аз рӯи фахмиши илмӣ мағҳуми «таърих» дар маҷмӯъ таърихи табиат ва ҷомеаи инсониро дар ҳамbastagӣ фаро мегирад. Аз ин рӯ, таърихи кишвару давлат ва халқҳои мухталиф, аз доираи он пурра берун буда наметавонанд ва ҷузъиёти он ҳисоб меёбанд.

Вале ин пайвандӣ дар якрангии таърихи ҳамаи халқҳои сайёра зоҳир шуда наметавонад. Дар таърихи ҳар халқу миллати пурра ташаккулёфта, ҳусусиятҳои хоси раванди қонунияти умумӣ, дар сурат гирифтани заминаву сабаби ҳодисаҳо (детерменизм), ки дар он омилҳои моддият (материалий), мӯҳити ҷуғрофӣ, зуҳури равонӣ (психологӣ), демографӣ ва гайра бетаъсир буда наметавонанд, ба назар

мерасад. Ҳамин тариқ таърихи инсоният аз такрорёбии беохир даврагӣ иборат буда, зуҳуроти ҳаводис барои халқҳои манотиқи гуногун бо ҳусусиятҳои муҳталиф сурат мегирад. Ба дарки илмии чунин зуҳурот, танҳо дар доираи консепсияи муайян метавон расид.

Консепсия чун василаи фаҳмиши илмии раванди таърих барои ҳамаи зинаҳои он ягона набуда, вобаста ба дараҷаи дарки ба воқеяти замон мувоғиқ, тағиیرёбанда аст. Масалан, дар фаҳмиши пешравии даврагии Ҳеродот (солҳои 484-425 то милод) ва Фукидит (таҳмин 460-400), такрори давраҳоро беохир шумурда, консепсияи такроршавиро дар ин ҷода пешниҳод карда буданд. Консепсияи ҷаҳонбинии динии масеҳӣ, ки онро епископ Аврелий Августин (354-430) мураттаб намуда буд, барҳилоғи консепсияи такроршавии беохир, раванди таъриҳро аз Одам то зуҳури дуюми паёмбар Исо (охираш муайян нашудааст), ба 6 давра ҷудо кардаааст. Бо ҳамин монанд консепсияи дудаврагии раванди таъриҳ аз диди ислом - давраи Ҷоҳилия ва замони Ислом мақоми ҳудро ҳифз намудааст.

Аз давраи Эҳё, ибтидо гирифта, консепсияи провиденсиалии (қазову қадар, насибаву тақдир), ки дар пояи илоҳиёт (теология) қарорёфта буд, торафт бештар суст шуда, бо раванди гузариш аз донишҳои таъриҳӣ ба илм дар таъриҳнигории ҷаҳони сармоядории мутараққӣ, дар асри XVIII асосан аз байн рафт. Албатта, метавон дар ин замона аз консепсияи дарки замони Маорифпарварӣ, ки аз рӯи он пешравии мутассили таъриҳро одамони соҳибмаърифат таъмин менамоянд ва ғайра ёдовар шуд.

Дар асри XIX консепсияи нав дар заминai материализми таъриҳӣ шакл гирифта рӯи кор омад, ки асосгузори он К. Маркс ҳисоб мейбад. Аз рӯи ин консепсия қувваи ҳаракатдиҳанда ва пешбарандаи таъриҳ на хираду идрок ё рӯҳ, балки қувваҳои истеҳсолкунанда, ки сабаби барқарор намудани муносибатҳои муайяни истеҳсолӣ мегарданд, ҳисоб мейбад. Тибқи ин ақида, тамоми инсоният муттаси-

лан дар доираи қонунияти умумии раванди таърих тамоми давраҳои онро аз сар мегузаронад. Вале чунин амал дар ҳама ҷо якхела ва дар як вакт нагузашта, вобаста ба баъзе омилҳо, аз ҷумла таъсиргузории табиат, барои баъзе қишвару ҳалқҳо пешу қафо сурат мегирад.

Бояд қайд кард, ки ин консепсияи дар асоси материализми таърихӣ пешниҳодшуҳуда низ аз тарафи дигар соҳибназарони соҳа чун калиди ниҳоӣ барои дарки воқеяти таърихӣ эътироф нашуд ва ба ҷойи он консепсияи тамаддунӣ таърихиро пешниҳод намуданд. Ба андешаи донишмандон Н. Я. Данилевский (1822-1885), О.Шпенглер (1880-1936), А. Тойнби (1889-1975) ва дигарон таърихи инсоният маҷмӯи тамаддунҳои гуногун буда, ҳар қадоме аз онҳо хусусиятҳои ҳудро дошта, мустақилу тақрорнашаванда аст. Тамаддунҳо дар маҷмуъ падидай на як замони муайян, балки ҳар қадоме дар давраҳои гуногун арзи ҳастӣ намуда, мисли ҷисми зинда, зинаҳои тавлиду рушд ва фаношавиро аз сар гузарондаанд. Л. Н. Гумилёв (1912-1992) бошад, консепсияи аз назари ўбештар боварибахш – пассионариро (биосфера чун қувваи таъсиррасон ва ҳаркатдиҳандай ҷомеаи инсонӣ) пешниҳод намудааст.

**Пайдоиши консепсияҳои ҳоси таҳқиқоти таърихӣ**, аз давраи ба дараҷаи дарки илмӣ расидани донишҳои таърихӣ (асри XVIII) ибтидо гирифта, дар асрҳои XIX-XX аз ҳар ҷиҳати мукаммал гардидаанд.

Бояд қайд кард, ки консепсияҳо дар ҳама ҳолат аз таъсири воқеяти сиёсӣ ва идеологияи барои замон созгор берун набудаанд. Аз ин рӯ, консепсияи барои таҳқиқоти таърихи ҳамаи ҳалқу давлатҳо ягонаро таҳия ва қабул намудан аз имкон берун аст.

Кӯшиши давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ва сиёсӣ пешсафи аврупоӣ, ки хусусиятҳои этникӣ, анъаноти динӣ, фарҳангӣ ва дигар нишондиҳандагои ба ҳалқияту миллатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ва сиёсӣ нисбатан қафомондаро ба инобат нагирифта, зӯран консепсияи дар асоси

арзишҳои таърихии ба худ хосро ба онҳо бор карданӣ мешаванд, комилан қобили қабул буда наметавонад.

Муҳаққик дар ҳама ҳолат бояд ҳаводиси гузаштаи дуру наздики ҳар ҳалқро дар доираи амали қонунияти умумии раванди таърих дар маърази таҳлил гузошта, дар ин замина хусусиятҳои хоси онро муайян намояд. Ин, маҳсусан дар замони ҷаҳонишавии босуръати имрӯза, ки барои омӯзиши илмии гузаштаи ба ҳар миллат хос бетаъсир буда наметавонад, дар ҳадди умдатарин масъалаи таърихнигории мусоидаро гирифтааст.

Пӯшида нест, ки таърихэҷодкунӣ дар баъзе давлатҳо ба дараҷаи «таҷовузи таърихӣ» низ расидааст. Чунин муаррихон бо ҳар васила аз мавқеи таърихию ҷуғрофӣ ва саҳми тамаддунофари ҳалқҳои бүмӣ батамом сарфи назар карда, решоҳои этникӣ ва ташаккули давлатдории ҳудро на дар ҳудуди қаблии ташаккулёбии иттиҳодияҳои қабилавии барояшон хос, балки дар паҳнои зисту ташаккули ҳалқиятҳои азалии сукунати муқимӣ дошта, нишон додани мешаванд. Ин зуҳуроти номатлуб нисбат ба ҳалқу миллатҳои воқеан тамаддунофар бешубҳа зарурати дар асоси сарчашмаҳои бостоншиносӣ ва ҳаттӣ ҳафзи ҳақиқати таърихро пеш меорад.

Дар ҳолати суръат гирифтани муносибати ғаразмандона нисбат ба таърихи тоҷикон зарурати дар асоси маъхазҳои боэътиමод тақвият бахшидани ҳулюсай муҳаққикиони шинохта доир ба нақши барҷастаи ин ҳалқи бүмии Осиёи Марказӣ дар тамаддуни минтақавию ҷаҳонӣ ҳар чи бештар эҳсос мегардад. Чунин масъулият бояд дар поян қавии консепсияи мавзуну воқеъбинонаи таҳқиқоти таърихӣ қарор дошта бошад.

Бояд қайд кард, ки мӯҳтавои мантиқии чунин Консепсия ба таври умумӣ дар асаҷрои таърихии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон возеҳан тарҳрезӣ шудааст. Сарвари давлат ба гузаштаи дуру

наздики халқи тамаддунофари точик назари воқеъбинонаи илмӣ доштану аз он сабақ бардоштанро ба такрор таъкид намуда, онро чун омили ҳалкунанда дар тарбияи таърихогаҳӣ ва дар ин замина ҳудшиносии миллӣ ҳисоб мекунанд. «Ашхоси аз решаву насаби хеш канда, - таъкид менамоянд Президенти кишвар, - одатан аз хотираи таърихӣ, гузаштai пурифтихор ва мероси фарҳангии миллати худ бенасиб монда, чун маҳлуки ҳудпараст, бемасъулият ва бегонапарвар ба камол мерасанд ва гирифтори тафаккури гуломона мегарданд»<sup>1</sup>. Дар баробари ин бо ишора ба рисолати дарки воқеан илмии таърих афзудаанд: «Омӯхтани таърих танҳо ба хотири донистани гузашта нест, балки он дурнамоест, ки роҳи ояндаи миллат ва пешомадҳои давлатдориро равshan намуда, барои ҳудогоҳии миллӣ, вахдату ягонагӣ ва рушди тафаккӯри таърихии наслҳои оянда хизмат мекунад»<sup>2</sup>.

Президенти чумхурӣ бо таассуф ба «зиёдаравӣ ва гузаштан аз ҳадди инсоф»-и баъзе аз муаллифони кишварҳои ҳамсоя дар омӯзиши таърихи ишора карда, қабул на-доштани чунин тарзи таърихогариро ба тариқи зайл ифода намудаанд: «Мо ҳаргиз даъвои миллатгарӣ, шовинизми миллӣ ё бузургдавлатӣ надорем, ба арзишҳои миллӣ, мероси таърихӣ ва дастовардҳои фарҳангии бародарони ҳамзабон ва ҳамсояҳои дуру наздики худ аз рӯи тамаъ ё ғарази nocte баҳо намедиҳем. Бигузор ҳақ ба ҳақдор бирасад ва адолати таърихӣ миёни мо довар бошад»<sup>3</sup>.

Чунин принсипи бегаразонаю воқеъбинона, ки ҳанӯз дар таърихнигории давраи шӯравӣ сурат гирифтаву дар замони истикӯоли комил аз тарафи Сарвари давлат тақвият ёфтааст, ҷанбаи назариявии консепсияи миллии

---

<sup>1</sup> Эмомалӣ Раҳмон. Точикон дар оинаи таърих. Китоби якум. Аз Ориён то Сомониён. – Лондон, 1999. – С. 5.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо. – С. 7.

таҳқиқи таърихи халқи точикро дар замони мусоир ташкил медиҳад.

Аз ин рӯ, нуқтаи марказӣ дар консепсияи таҳқиқи таърихи халқи точик риояи бечуну ҷарои принсиҳи ҳақиқатнигории таърихӣ ҳисоб меёбад. Бурди илмии мо дар ин ҷода дар он аст, ки рисолати тамаддунофарии сокинони азалии минтақаи Осиёи Марказӣ – точикон дар таърихнигории сатҳи ҷаҳонӣ комилан тасдик гардидааст. Вазифаи насли наън ва ояндаи муаррихону намояндагони дигар равияҳои илмии ҷомеашиносии ватаний аз он иборат аст, ки дар ҳамин пойдевори қавии таҳқиқоти таърихии пешгузаштагонамон ва шарқшиносони сатҳи байналмилалӣ, бо истифода аз далелҳои радиопазари бостоншиносӣ ва сарчаашмаҳои ҳаттии дастрас шуда, таърихи ташаккули халқ ва анъаноти давлатсозиву давлатдории ба миллиати точик ҳосро аз ҷиҳати илмӣ бештару қавитар таҳқиқ намоянд.

Бо назардошти чунин зарурат, тарҳрезии амиқи консепсияи таҳқиқи таърихи халқи точик, аз умдатарин масоили марказии таърихнигории миллии замони мусоир ҳисоб ёфта, онро дар заминаи талаботи методологияи илмии ба давлати соҳибистиклол ҳос ба роҳ мондан, ҳар чи бештар эҳсос мегардад.

Маҳз таҳлили воқеан илмии таърихи халқи точик хотираи таърихии мардум, ҳосатан насли ҷавонро бедор ва ҳудшиносии миллии онро, ки омили муҳимтарини нигаҳ дошти фазои мӯтадили сиёсӣ аст, тақвият баҳшида, рушди бонизоми иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеааро таъмин менамояд.



## II. ДАВРАБАНДЙ ДАР КОНСЕПСИЯИ ТАҲҚИҚИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК

Яке аз масъалаҳои марказии тарҳрезии консепсияи таҳқиқи таърихи ҳар давлату миллат ба таври илмӣ муайян намудани зинаҳои таърихӣ ё даврабандии амиқи гузаштаи он ҳисоб меёбад. Ин амал саҳлу осон набуда, дар доираи дарки амиқи қонуниятҳои таърихи умумибашарӣ бояд ҳалли худро ёбад. Аз ин рӯ, консепсия таҳқиқи таърихи халқи тоҷик низ дар ҳамbastagӣ бо қонунияти раванди таърихи чаҳонӣ тарҳрезӣ шуда, дар айни замон падидаҳои ба ҳуд ҳоси зинаҳои таърихии он, ки тақвиятбахши якдигар буда, раванди онро таъмин намудаанд, бояд дар маркази диққат қарор дошта бошанд. Бо ибораи дигар, таърихи халқи тоҷик ҷузъи таркибии таърихи чаҳонӣ буда, ҳусусиятҳои ҳоси худро дорост. Махз қӯшиши дарёфти чунин ҳусусиятҳо дар ин ё он зинаи таърихӣ маҳаки марказии таърихнигории миллиро ташкил медиҳад.

Вале боз чунин ҳақиқатро бояд дар назар дошт, ки дарки таъсири қонуниятҳои раванди таърихи тӯлонии инсоният ҳаргиз маъни дарёфти ҳалли пурраи даврабандии таърихи миллиро надорад. Мавҷудияти чунин ҳақиқатро силсилаи даврабандиҳои дар тӯли таърихи умумибашарӣ арзи ҳастӣ намуда, баъзло нишон медиҳад.

Қӯшиши муайян намудани ин раванд дар даврабандиҳои то ба зинаи илм расидани донишҳои таърихӣ (асри XVIII) возехан ба назар мерасад. Гарчи ин гузариш дар марказ қонунияти умумии рушди ҷомеаро гузашта бошад ҳам, вале то кунун омилҳо ё нишондиҳандаҳои воеан муайянкунандай даврабандии таърихӣ ҳалли пурраи илмии худро наёфтаанд. Бештар ба мазҳари даврабандӣ омилҳои гуногун, аз ҷумла, тарзи ҳочагидорӣ, олоти меҳнат, ҳусусияти низоми ҷомеа, нишонаҳои диниву мазҳабӣ ба асос гирифта мешаванд. Доир ба ин масъала дар байни

муаррихону чомеашиносон вобаста ба гуногунандешии идеологиу методологи ихтилофи назар чой дорад. Аз ин рӯ, то имрӯз доир ба даврабандии таърихи инсоният хулосай қатъии илмӣ мавчуд набуда, ҳамагуна пешниҳоди олимони соҳа нисбист.

Ҳанӯз дар асри VIII-VII пеш аз милод донишманди Юнони Қадим Гесиод таърихи инсониятро ба 5 давра тақсим карда буд: илоҳӣ, тиллой (зарин), симин (нуқрагин), мисин ва оҳанин. Мутафаккири дигари Юнони қадим Пифагор (асри VI пеш аз милод) дар фаҳмиши таърих назарияи даврагиро пешниҳод намудааст, ки тибқи он ин раванд дар доираи зинаҳои тавлид, ташаккул ва сукут сурат мегирад.

Маълум аст, ки бо пайдоиши дин ва ташаккули тафаккури динӣ, даврабандии таърихӣ то асри XVI пурра дар тобеъияти ин ҷаҳонбинӣ чой дошт. Масалан, чи тавре дар боло ишора рафт, даврабандии мусулмонӣ ду зина – Ҷоҳилия ва давраи Исломӣ, даврабандии масехӣ – ба Аҳди қадим ва Аҳди ҷадид ҷудо карда шудааст. Раванди ҳаводиси таърихӣ бошад, ба қазову қадар ва тақдиру насиба вобаста карда мешуд. Таърихнигорон ва солномана-висони гузаштаи форсу тоҷик низ асосан даврабандии сулолавӣ ва ё диниро мавриди истифода қарор додаанд.

Ба даврабандии таърихии нисбатан илмӣ, сиёsatшинос, донишманди соҳаи ҳуқуқ ва ҳодими давлатии Фаронса Жан Боден (1530-1596) асос гузаштааст. Ў ба дастовардҳои илмии замони эҳҷа тақия карда, аввалин шуда зинаҳои таърихии инсониятро ба давраҳои қадим, асри миёна ва нав тақсим намудааст, ки то имрӯз маъмулан заминай илмии худро нигоҳ медорад.

Вале пойдории тафаккури динӣ ва дар ҷаҳорҷӯбай тақдиру насиба ва сарнавишт (привиденсиализм) маҳдуд будан донишҳои таърихӣ, ба фаҳмиши воқеан илмии қонунияти раванди таърих имкон намедод.

Аз асри XVIII вобаста ба ташаккули илми таърих зарурати даврабандиҳои мулоҳизакорона ва такя бар маъхазу далелҳои воқеӣ дошта, ба миён омад. Ба таври дигар даврабандии таърихи инсоният аз асри XVIII баробари ба илм гузаштани донишҳои таърихӣ ҷанбаи нисбатан воқеъ-бинона пайдо кард. Вале ин ҳанӯз дарки пурраи илмӣ ва анҷоми ҳалли масъаларо надошт.

Дар тӯли ин аср назарияҳои зиёду муҳталифи даврабандии таърих пешниҳод гардидаанд, ки дар байни онҳо назари иқтисодшиноси маъруфи англис Адам Смит (1723-1790), файласуфу маорифпарварони франсавӣ Анн Робер Тюрго (1727-1781), Жан Антуан Кондорсе (1743-1794) ва дигарон, гарчӣ ҳанӯз пояти қавии илмӣ надошта бошанд ҳам, дар доираи ҷаҳонбинии таърихии замони худ хеле ҷолиб буданд. Бо мурури ташаккулёбии тафаккури илмии таърих, мубоҳисаҳо атрофи даврабандии он ва ихтилоғи назар боз бештар суръат гирифт.

Мутобики пешниҳоди муарриҳ, бостоншинос ва мардумшиноси амрикӣ Генри Люис Морган (1818-1881) таърихи инсоният аз се давраи асосӣ – ваҳшоният, барбариат ва тамаддун иборат мебошад. Бруно Гилдебранди олмонӣ (1812-1878) даврабандии таърихиро аз рӯи тарзи муносибатҳои ҳочагидории натуралий, пулӣ ва қарзӣ пешниҳод намудааст. Олимӣ рус Л. И. Мечников (1838-1888) вобаста ба қашф ва истифодаи роҳҳои тиҷоратии обӣ даврабандии таърихиро зинаҳои дарёй (наҳрӣ, тамаддунӣ қадим), баҳримиёназаминӣ (асри миёна), уқёнусӣ (давраи нав ва навтарин) ҷудо кардааст. Албатта метавон ақидаи боз ҷанде дигар олмони соҳаҳои муҳталифи илмро пешовард, ки ҳар қадоме вобаста ба равияҳои илмии хешандешаронӣ намудаанд.

Аз даврабандиҳои зиёди пешниҳодшуда дар асри XIX бештар назарияҳои Г. Гегел (1770-1831), К. Маркс (1818-1883) ва Ф. Энгелс (1820-1895) ҷолиби диққат мебошанд.

Файласуфу чомеашиноси олмонӣ Г. Гегел фаҳмиши дараи шуурнокӣ ё тафаккури халқро пеш оварда, кӯшиш кардааст, ки ба таҳлили мушаххаси шаклҳои ҷамъиятӣ ва рушди эволюционии (муназзам, бечаҳиш) онро дарёбад. Вобаста ба рушди тафаккури озодиҳоҳии ҷомеа, ўзинаҳои раванди таърихири ин тавр муайян кардааст: а) давраи шарқӣ; б) давраи атиқа; б) давраи германӣ.

Ба ақидаи ўзтироғи конститутсияи мутлақияти (монархия) пруссиягӣ давраи авчи баланди тафаккури озодӣ ва интиҳои зинаи таъриҳӣ ҳисоб мейёбад. Ҳамзамони Гегел, файласуфи фаронсавӣ, тарғибгари ислоҳоти иҷтимоӣ Анири Сен-Симон (1760-1825) бошад, се зинаи рушди ҷамъият: а) теологӣ; б) метафизикӣ; б) позитивиро пешниҳод намудааст.

Карл Маркс ба тақсимбандии форматсионӣ асос гузашта, фаҳмиши «форматсия»-ро бо ҷонд мағҳум, аз ҷумла, «форматсияи ҷамъиятии иқтисодӣ», «форматсияи иқтисодӣ», «форматсияи ҷамъиятӣ» мавриди истифода қарор додааст. Ўз дар асарҳояш мағҳумҳои «давраи қадим», асрҳои миёна», «давраи нав» ва «демократия оянда» ё «ҷомеаи тосинӣ», «ҷомеаи синӣ» ва «ҷомеаи бесинӣ (коммунизм)»-ро батакрор овардааст. Аз рӯи ақидаи К. Маркс, таърихи ҷамъият ҳуд таърихи инкишофи истехсолот, таърихи тарзҳои истехсолот ҳисоб мейёбад. Махз тарзҳои истехсолот, инкишофи онҳо вобаста ба афзоиши қувваҳои истехсолкунанда, сабаби ҷойи яқдигарро иваз кардани давраҳои таъриҳӣ мегардад. Назарияи даврабандии форматсионии К. Марксро В. И. Ленин (1870-1924) тақвият бахшид, ки он дар таърихнигории замони шӯравӣ чун асос қабул гардид. Вобаста ба тарзи муносибатҳои истехсолӣ, даврабандии панҷзинагӣ ё форматсионии ҷомеаи ибтидой, гуломдорӣ, феодалий, капиталистӣ ва сотсиалистӣ қабул гардида буд. Вале гуногунназарӣ дар фаҳмиши даврабандии таъриҳӣ аз тарафи олимони Аврупои Гарбӣ ҳамоно идома дошт.

Дар замони муосир низ мубохиса ва пешниҳоди андешаҳо оид ба даврабандии таърихи умумиҷаҳонӣ идома дорад. Бархе аз муаррихон бар он назаранд, ки таърихи инсоният бояд ба давраҳои ањанавӣ (табиӣ), индустрӣӣ (саноатӣ), иттилоотӣ (постиндустриалӣ) тақсимбандӣ шавад. Ҳамчунин кам нестанд ҷонибдороне, ки вобаста ба ивазшавии муносибатҳои истеҳсолӣ, таърихи умумиро ба давраҳои ширкорҷигӣ-ҷамъоварӣ, қишоварзӣ (аграрӣ-косибӣ), саноатӣ (индустриалӣ) ва илмӣ-иттилоотӣ ҷудо мекунанд.

Ҳамин тарик, таҳлили пайдоиш ва раванди даврабандии таърихӣ шаҳодат медиҳад, ки атрофи ин масъала ҳамфирӯз вуҷуд надорад, аз ин рӯ, на ҳама нуқтаи назари пешниҳодшуда мавриди эътироғи умум ва тӯлонӣ қарор гирифтааст. Дар муқоиса то пош ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ даврабандии форматсионӣ бештар мавриди эътироғи мутахассисони соҳа гардида буд.

Имрӯз олимон аксаран бар он назаранд, ки бояд бештар ба даврабандии нисбатан одии таърихии берун аз сиёсату идеологияи ба он созгор - қадимтарин, қадим, асрҳои миёна, нав ва навтарин такя кардан лозим аст. Вале ин ҳам барои тамоми муаррихон ҷавоби ягона ва қонеъкунанда дода наметавонад.

Аз ин рӯ, даврабандии барои таърихи ҳалқи тоҷик ягона, бебаҳс ва қобили эътироғи умумро пешниҳод намудан ниҳоят мушкил аст. Вале ин моро аз масъулияти пешниҳоди ба талаботи замон ҷавобгӯи ин масъала озод карда наметавонад. Дар ин замина, аз даврабандии ба талаботи таърихнигории замони шӯравӣ созгор ёдовар шуда, зарурати аз тарафи муаррихони ниҳоят саршинос дар ҳамин ҷаҳорҷӯба чӣ тавр ҷой додани таърихи ҳалқи тоҷикро бори дигар таҷлили назар кардан пеш меояд.

Бо назардошти ҳанӯз то миёнаи солҳои 50-уми асри гузашта мавҷуд будани гуногунақидагӣ дар таҳқиқи масъалаҳои ҳалталаби таърихи Осиёи Марказӣ дар таърихни-

гории шұравй, бо ташаббуси Академияи илмҳои ИЧШС дар яқсояғы бір академияҳои илмҳои қызынашырын Осиёи Миёна ва Қазоқистон дар Тошканд, аз 6 феврал то 30 январи соли 1954 Сессияи муштарақи илмій баргузор гардид. Дар ин қаласаи ниҳоят бонуфуз, ки дар он олиммони шинохтаи Москва, Ленинград (фөзлан Санкт-Петербург), қызынашырын Осиёи Марказӣ, Озарбойчон, Тотористон, Догистон, ходимони сиёсию давлатӣ, нависандагон, рӯзноманигорон ширкату муҳокимаронӣ намуданд, панҷ масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт. Аз қумла, яке аз он масъалаҳо (панҷум) «Доир ба даврабандии таърихи тошұравии халқҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон» буд.

Қобили зикр аст, ки масъалаи даврабандии таърихии ин минтақа қаблан солҳои 1933, 1936, 1948 ва 1952 дар марказҳои муҳимми илмій, аз қумла, Институти таърих ва Институти шарқшиносия Академияи илмҳои Иттиҳоди Шұравй мавриди муҳокима қарор гирифта бошад ҳам, вале то охир ҳалли худро наёфта буд.

Дар Сессия доир ба даврабандии таърихи халқҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон маърӯзаи узви вобастаи Академияи илмҳои Тоҷикистон И. С. Брагинский, гузоришиҳои мутахассисони соҳа аз қымхуриҳои дигар Р. Н. Нашибов, А. К. Кибиров, Г. Ф. Даҳшлейгер, А. А. Росляков шунида шуд. Дар атрофи ин маърӯзау гузоришиҳо музокироти ниҳоят ҷиддии интиқодӣ сурат гирифт, ки дар он донишмандони соҳа М. Е. Массон, Б. А. Литвинский, А. И. Эшонов, М. М. Дяконов, А. М. Беленицкий, Е. М. Жуков, А. Н. Бернштам, Я. Ф. Гуломов, Н. А. Кисляков, Г. А. Пугаченкова, О. Д. Чехович, Е. А. Давидович, С. П. Толстов ва дигарон баромад карда, ақидаҳои аз диди онҳо асоси эътиимодбахши илмій доштаро пешниҳод намуданд. Маводи ин Сессия бо унвони «Материалҳои сессияи илмій, бахшида ба таърихи давраи тооктябррии Осиёи Миёна ва Қазоқистон» (Тошканд, 1955) ба чоп расидааст.

Аз муҳокимарониҳои ба даврабандии таърихи халқҳои кӯчии минтақа, ки доир ба он гуногунақидагии ҷиддӣ ҷой дошт, сарфи назар карда, вобаста ба мӯҳтавои масъала-гузории имрӯза бештар ба таҳлили назари онҳо доир ба даврабандии таърихи халқи тоҷик рӯ меорем. Дар ин ҳусус қаблан бояд ба он дикқат дод, ки И. С. Брагинский дар таҳлили илмии масъала таърихи аҳолии муқимӣ, яъне тоҷиконро дар марказ гузаштааст. Ў дар оғози суханронӣ маҳз ба ҳамин ишора карда мегӯяд: «...дар маърӯза лозим меояд, ки бояд бештар ба маводи мутааллик ба халқҳои муқимӣ такя кард». Бо назардошти маҳдудияти гузориши масъала мо танҳо ба ҳулосаи муқоисавии И. С. Брагинский, ки дар шакли ҷадвали алоҳида ба маърӯза замима шудааст, истинод менамоем.

Ба андешаи И. С. Брагинский давраи ҷомеаи ибтидой барои ҳамаи халқҳои минтақаи Осиёи Миёна ва Қазоқистон як хел сурат гирифтааст, valee дар марҳалаҳои дигар, аз ҷумла зинаҳои гуломдорӣ ва феодалий ин фарқият пурра эҳсос мешавад. И.С.Брагинский дар таърихи халқи тоҷик чунин давраҳои таърихиро ҷудо намудааст:

- 1.Обшинаи ибтидой, ки барои ҳамаи халқҳои минтақа як хел ҷараён гирифтааст;
- 2.Қабилаҳои шарқӣ-эронӣ дар давраи инқирози ҷомеаи ибтидой (ибтиди ҳазорсолаи якуми то солшумории мо);
- 3.Давраи тараққиёти муносибатҳои гуломдорӣ (асрҳои VII то милод – III милодӣ);
- 4.Давраи ҷоннокшавии муносибатҳои феодалий (асрҳои IV – VIII);
- 5.Давраи рушд ва мустаҳкам гардидани соҳти феодалий (асрҳои IX – XV);
- 6.Давраи таназзули феодализм (асрҳои XVI – XIX);
- 7.Ба Руссия ҳамроҳ намудани Осиёи Миёна (миёнаи солҳои 60-уми асри XIX – инқилоби бурҷуазии Руссия соли 1917 (инро ҷун давраи нав ном мебаранд).

Албатта, даврабандии пешниҳод намудаи И. С. Брагинский дар пои фаҳмиши марксистӣ ва назарияи форматсионии таърих бунёд ёфтааст ва табиист, ки баъди инқилоби Октябр -давраи сотсиализм, маъмулан давраи навтарин ҳисоб меёбад.

Аз байн рафтани Иттиҳоди Шӯравӣ боиси суст шудани мақоми методологияи марксистӣ-ленинӣ ва ҳамзамон авҷ гирифтани назарияҳои гуногуни мухолифи он гардид. Ҳанӯз дар асри XX баъзе аз олимони аврупой раванди зинаҳои таърихиро такорори давра ба давраи тамаддуни кишварҳо медонистанд ва яке аз маъруфтарин ҷонибдорони ин назария олими англisis А.Тойнби (1889-1975) буд. Ӯ таърихи инсониятро ба тамаддунҳо, ки новобаста аз ҳамдигар инкишоф ёфтаанд, тақсим мекунад. Тибқи назари ин донишманд ҳар яке аз онҳо се зинаи идомабахши нави ҳамдигар: тавлид, рушд ва заволро сипарӣ мекунанд.

Ҷонибдорони назарияи тамаддунӣ доир ба қонуниятҳои умумии раванди таъриҳӣ бар ин ақидаанд, ки умумиятҳои сиёсӣ, маънавӣ, майшӣ, фарҳангӣ, шуури ҷамъиятӣ ва дигар унсурҳои тақвиятбахши ҳамдигари инкишоф, метавонанд тамаддунҳоро ба ҳам биёваранд. Дар ин замина се навъи тамаддунро муайян мекунанд:

а) тамаддуни ибтидой, бидуни фаҳмиши ғоявии рушд, яъне берун аз замони таъриҳӣ;

б) тамаддуни Шарқ, ки дорои хусусияти даврагии рушд, оmezиши гузаштаву имрӯза ва арҷузорӣ ба анъанаҳои динӣ мебошад;

в) тамаддуни аврупой (мутараққӣ ё техникӣ), ки ба ақидаи ҷонибданонаш асоси онро ғояи рушди бемайлон ташкил медиҳад.

Дар замони мусоид низ мубоҳиса ва пешниҳоди нуқоти назар оид ба даврабандии таърихи инсоният идома дорад. Бархе аз муарриҳон бар он ақидаанд, ки таърихи инсоният ба давраҳои анъанавӣ (табииӣ), индустрӣ (сано-

атӣ), итилоотӣ (постиндустриалӣ) тақсимбандӣ мешавад. Ҳамчунин кам нестанд ҷонибдороне, ки вобаста ба ивазшавии принсипҳои асосии усули истехсоли неъматҳои моддӣ, таърихи башарро ба 4 давра:

- а) широрҷигӣ- ҷамъоварӣ;
- б) қишоварзӣ (аграрӣ)- қосибӣ;
- г) саноатӣ (индустриалӣ);
- в) илмӣ-итилоотӣ чудо мекунанд.

Ҳамин тариқ, таҳлили пайдоиш ва истифодаи назарияҳои даврабандии таърихӣ шаҳодат медиҳад, ки атрофи масъалаи мазкур гуногунақидагии зиёд мавҷуд аст ва на ҳама нуқтаи назари пешниҳодшуда мавриди эътирофи умум ва тӯлонӣ қарор гирифтааст. Дар ин ҷода нисбат ба дигар ақидаҳои пешниҳодшуда, даврабандиҳои форматсийӣ ва тамаддунӣ бештар ҷонибдор пайдо кардаанд.

Имрӯз олимони шинохтаи соҳа бар он назаранд, ки бояд бештар ба ҷунин тарзи даврабандии нисбатан одии таърихӣ тақя карда шавад: қадимтарин, қадим, асрҳои миёна, нав ва навтарин. Ба назари мо низ ҷунин тарзи даврабандӣ дар таърихнигории кунунӣ бештар мавриди эътироф қабул шудаву дар фазои илмии пасошӯравӣ низ мавриди истифода қарор гирифтааст. Таърихшиносони чумхуриҳои Федератсияи Русия, Қазоқистон, Беларус, Арманистон дар заминай ҳамин даврабандӣ, таърихи ҳалқу қишварҳои худро банду баст кардаанд. Вале эътирофи ҷунин пешниҳод гарчанде диди таърихиро аз таъсири сиёсӣ ва идеологӣ то андозае ҳифз намояд ҳам, вале ҳанӯз ҳалли пурра ва боэътимоди масъаларо роҳандозӣ карда наметавонад. Аз ин ҷост, ки гуногунназарӣ боқӣ хоҳад монд.

Диди муқоисавии ақидаҳои даврабандии то кунун дар таърихнигории умушибашарӣ ҷой дошта, ба хулосае меорад, ки таърихи ҳалқи тоҷик чун ҷузъи таркибии таърихи умушибашарӣ бояд бо назардошти ин ҳамbastagӣ тақсимбандӣ гардад. Дар баробари ин, набояд ҳусусиятҳои ба ҳуд хоси онро нодида гирифт. Таҳлили амиқи воқеияти ба

зинаҳои таърихии тоҷикон хос ҳулосаеро пеш меорад, ки таҳқиқи илмии таърихи ин ҳалқи тамаддунофар дар доираи чунин даврабандӣ бояд сурат гирад:

1.Давраи қадимтарин - Аҷдодони тоҷикон дар замонҳои қадимтарин (ибтидои пайдоиши ҷомеаи инсонӣ – ҳазорсолаи VI пеш аз милод).

2.Давраи қадим -Ташаккули давлатдорӣ ва тамаддуни ориёй (ҳазорсолаи VI то милод – охири асри II милодӣ).

3.Асрҳои миёна - Ташаккули ҳалқи тоҷик ва давлатдории он. Муборизаи озодиҳоҳона ва ҳифзи рисолати тамаддунофарии аҷдодӣ (асри III милодӣ -то миёнаи асри XIX).

4.Давраи нав - Тоҷикон дар замони тобеияти мустамликовӣ (нимаи дуюми асри XIX-ибтидои асри XX).

5.Давраи навтарин - Оғози эҳёи давлатдории миллии тоҷикон (солҳои 1917 - 1991).

6.Давраи мусир – Истиқтоли комил ва эҳёи давлатдории миллӣ (соли 1991- то имрӯз).

Бо назардошти ҳусусиятҳои хос ва раванди ташаккули ҳалқи тоҷик, тамаддун ва давлатдории он ҳар як давраи таъриҳӣ ба марҳалаҳои зерин тақсимбандӣ мешаванд:

## **I.ДАВРАИ ҚАДИМТАРИН - АҔДОДОНИ ТОЧИ-КОН ДАР ЗАМОНҲОИ ҚАДИМТАРИН**

(ибтидои пайдоиши ҷомеаи инсонӣ - ҳазорсолаи VI то милод):

1.Осиёи Марказӣ - яке аз минтақаҳои пайдоиши одам ва ҷомеаи инсонӣ. Осори асри қадими санг (палеолит) дар Осиёи Марказӣ ва ҳудуди Тоҷикистони имрӯза.

2.Аҷдодони тоҷикон дар давраи асри миёнаи санг. Осори давраи асри миёнаи санг (мезолит) дар Осиёи Марказӣ ва Тоҷикистони имрӯза (ҳазорсолаи 10-6 то милод).

## **II.ДАВРАИ ҚАДИМ- ТАШАККУЛИ ДАВЛАТДОРӢ ВА ТАМАДДУНИ ОРИЁЙ**

(ҳазорсолаи VI то милод- охири асри II милодӣ):

1.Аҷдодони тоҷикон дар замони инқилоби неолитӣ. Маданияти Ҳисор (ҳазорсолаи VI -IV то милод).

2.Ачдодони точикон дар саргахи тамаддуни кишоварзиву хунармандӣ ва шаҳрсозии Осиёи Марказӣ. Саразми бостонӣ ва осори аҳди биринҷӣ.

3.Ташаккули давлатдорӣ ва тамаддуни ориёй (ҳазорсолаи Ҳто милод – асри II милодӣ).

**III. АСРҲОИ МИЁНА - ТАШАККУЛИ ХАЛҚИ  
ТОЧИК ВА ДАВЛАТДОРИИ ОН. МУБОРИЗАИ ОЗОДИХОҲОНА ВА ҲИФЗИ РИСОЛАТИ ТАМАДДУН-  
ОФАРИИ АЧДОДӢ**

(асри III милодӣ - миёнаи асри XIX):

1.Оғози раванди ташаккули халқи точик ва давлатдории он (асрҳои III-VII).

2.Муборизаи озодихоҳии халқи точик дар роҳи истиқлол ва эҳёи фарҳанги миллӣ (асрҳои VII-VIII).

3.Анҷоми ташакуllibи халқи точик. Давлати Сомониён (819-1005) - падидай беназири таърихи точикон (асрҳои IX-X).

4.Точикон дар роҳи муборизаи озодихоҳона ва ҳифзи анъанаҳои тамаддунофари ачдодӣ (асри XI-XV);

5.Идомаи рисолати таърихӣ-тамаддунофарии халқи точик дар давраи фочеабори асрҳои XVI-миёнаи XIX.

**IV. ДАВРАИ НАВ - ТОЧИКОН ДАР ЗАМОНИ  
ТОБЕИЯТИ МУСТАМЛИКАВӢ (нимай дуюми асри  
XIX – соли 1917).**

**V. ДАВРАИ НАВТАРИН - ОҒОЗИ ЭҲЁИ ДАВЛАТ-  
ДОРИИ МИЛЛИИ ТОЧИКОН (солҳои 1917-1991):**

1.Тоҷикистони шӯравӣ. Оғози эҳёи давлатдории миллӣ (солҳои 1917-1991);

**VI. ДАВРАИ МУОСИР- ИСТИҚЛОЛИ КОМИЛ ВА  
ЭҲЁИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛӢ.**

1.Ҷумҳурии Тоҷикистон - эҳёи комили давлатдории миллӣ (1991- то имрӯз).

## Ҳамбастагии даврабандии таърихи ҳалқи точик бо таърихи умумибашарӣ

Таърихи умумӣ	Таърихи ҳалқи точик
<p><b>1. Чомеаи ибтидой</b> (аз замонҳои қадимтарин, ташаккули одам ва чомеаи инсонӣ то пайдоиши шаҳр давлатҳо дар охири ҳазорсолаи IV то милод. Фарҳанги замони ибтидой (то пайдоиши хат).</p>	<p><b>1. Давраи қадимтарин (ибтиди пайдоиши чомеаи инсонӣ - ҳазорсолаи VI то милод).</b> Осиёи Марказӣ - яке аз минтаҳои пайдоиши одам ва чомеаи инсонӣ. Осори асри қадими санг. Аҷдоди тоҷикон дар асри миёнаи санг (мезолит). Осори давраи мезолит дар Осиёи Марказӣ ва Тоҷикистони имрӯза (ҳазорсолаи 10-6 то милод).</p>
<p><b>2. Дунёи қадим</b> (охири ҳазорсолаи IV пеш аз милод – охири асри V мелодӣ). Аз пайдоиши аввалин шаҳру давлатҳо дар Бай-наннаҳрайн то шикасти империяи Рим. Пайдоиш ва ташаккули фарҳанги хаттӣ.</p>	<p><b>2. Давраи қадим (ҳазорсолаи VI то милод - охири асри II милодӣ).</b> Аҷдодони тоҷикон дар замони инқишифор (ҳазорсолаи VI-IV то милод). Аҷдоди тоҷикон дар саргҳи тамаддуни кишоварзиву ҳунармандӣ ва шаҳрсозии Осиёи Марказӣ. Саразми бостонӣ ва осори аҳди биринҷӣ.</p> <p>Ташаккули давлатдорӣ ва гамаддуни ориёй (ҳазорсолаи V то милод – асри II милодӣ).</p>

<p><b>3. Асрҳои миёна</b> (асри V – миёнаи асри XVII). Инкишофи муносибатҳои заминдорӣ, шакли асосии идоракунӣ – монархия (мутлақият), фарҳанги динӣ.</p>	<p><b>3. Асрҳои миёна</b> (асри III милодӣ - миёнаи асри XIX). Ташаккули халқи тоҷик ва давлатдории он. Муборизаи озодиҳоҳона ва ҳифзи анъанаҳои тамаддунофари аҷдодӣ.</p>
<p><b>4.Давраи нав</b> (миёнаи асри XVII – ибтидои асри XX - соли 1917). Инкишофи муносибатҳои молию пулӣ, инқилоби саноатӣ ва ташакулли ҷомеаи индустрӣ, рушди фарҳанги дунявӣ.</p>	<p><b>4.Давраи нав</b> (нимайи дуюми асри XIX-ибтидои асри XX). Тоҷикон дар замони гобеияти мустамликавӣ.</p>
<p><b>5.Давраи навтарин.</b> Ибтидои асри XX (аз соли 1917) – ибтидои асри XXI. Шаклҳои гуногуни рушди иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ, ҷомеаи итилоотӣ.</p>	<p><b>5. Давраи навтарин</b> (солҳои 1917 -1991). Тоҷикистони замони шӯравӣ. Оғози эҳёи давлатдории миллӣ (солҳои 1917-1991). 6. Давраи мусиристиқоли комил ва эҳёи давлатдории миллӣ (солҳои 1991 то имрӯз) Ҷумҳурии Тоҷикистон - эҳёи комили давлатдории миллӣ.</p>



### **III. МАСОИЛИ ҲАЛТАЛАБИ ТАЪРИХНИГОРИИ МИЛЛИИ МУОСИР**

Бо такя ба ин ҷузъиёти даврагии дар маркази Концепсия таҳқиқи таърихи ҳалқи тоҷик қарорёфта, бояд мутаҳассисони соҳа бештар ба таҳлили илмии масоили аз диidi таърихнигории муосир ҳалталаб дикқати маҳсус зоҳир намоянд.

Пӯшида нест, ки нобасомониҳои давраи «бозсозӣ»-и горбачёвӣ, фоциаи ҷанги дуюми ҳамватании солҳои 1992-1997, мушкилоти иқтисодӣ, қӯшишҳои бамавриду бемаврид ва аксаран сабукфиронаи «таърихдонон»-и навбаромади маълумоти коғии қасбӣ надошта ва таъриҳро ба мақсадҳои ғарзномони истифодакунанда, то андозае анъанаҳои таърихшиносии илмии замони шӯравиро ҳалалдор намуданд.

Аз тарафи дигар ҳамаи он падидаву қӯшишҳои назари навро дар омӯзиши таъриҳи фақат як амали барқасдона маънидод намудан ҳатост. Бояд икрор шуд, ки ҳамин гуногунназарӣ ва ихтилофи ақидаҳо, барои пешрафти илми таърихи ватанӣ дар давраи мустақилият такони ҷиддӣ дод. Акнун олимони қасбӣ аз маҳдудияти идеологии пештара раҳо ёфта, як қатор таҳқиқоти ҷиддию рӯзмарра рӯй чоп оварданд, ки ин худ саҳми назаррасест дар ташаккули ҳудшиносии миллӣ ва таъмини бебозгашти ваҳдату ризоияти ҷомеаи пасошӯравӣ.

Зарурати гузаронидани ҷашну маъракаҳои дар воқеъ ба пешравии илми таъриҳ такондиҳанда, ки бевосита бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

сурат гирифтаанд, барои қавитар гаштани худогоҳии миллӣ таъсири амиқе гузоштаанд.

Имрӯз метавон даҳҳо таҳқиқоти ба талаби замон ҷа-  
вобғӯи муаррихони мусирро ном бурд, ки анъанаҳои беҳ-  
тарини таърихнигории миллиро нигоҳ дошта, дар риояи  
принсипҳои ҳақиқатнигории таъриҳӣ намунаи баланд ни-  
шон додаанд. Аз ин нашри таҳқиқоти бунёдии 6 ҷилдаи  
«Таърихи ҳалқи тоҷик» гувоҳӣ медиҳад. Аз тарафи дигар  
ин дастовардҳо масоили ҳалталаби дар таърихнигории  
миллӣ ҷой доштаро боз возеҳтар нишон додаанд. Дар ин  
замине бояд қайд кард, ки дар асарҳои таърихии Прези-  
денти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои  
зарурӣ ва усули омӯзиши таърихи миллиат ҳеле воқеъ-  
бинона муайян шудаанд.

Бо назардошта талаботи имрӯза ба таърихшиносони  
ватанӣ лозим меояд, ки дар таҳқиқу пешрафти илми муси-  
ри таърих ба чунин масъалаҳои ҳалталаб бештар таваҷ-  
ҷӯх зохир намоянд:

1. Маълум аст, ки баъзе ба ном муҳаққиқони ҷумҳу-  
риҳои минтақа қувваи бузургу ифтихорбахшу ба созан-  
дагӣ даъваткунандай илми таъриҳро дар амали ғараз-  
ноки сиёсии худ мавриди истифода қарор додаанд. Онҳо  
ҳарчи бештар бе ягон далели маъхазӣ кӯшиш ба ҳарҷ  
медиҳанд, ки решоҳои ташаккули этникии худро дар  
минтақа таърихан «ҷуқуртару қавитар» гардонанд.

Таачубовар он аст, ки ин «таърихсозон» ҳалли масъа-  
ларо дар ҳудуди давлатдории имрӯзai худ ва баъзан дар  
паҳнои тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ мечӯянду ҳамаи  
бурдбориҳои ҷашмраси таърихии дар ин минтақа дошта-  
ро аз гузаштаи дур то ба имрӯз чун дастоварди пешгузаш-  
тагони худ нишон додани мешаванд. Акнун таърихи

күчиш ё мигратсияи оммавӣ ва давраҳои онро ба гӯшаи фаромӯшӣ партофта, ҷойҳои сукунати имрӯзаро пойгоҳи азалии хеш меҳонанд. Аз рӯи чунин таърихбандии ҳудудӣ ин зумра муаррихон ба пешгузаштагони сокинони асили минтақа – тоҷикон ҷой монданӣ нестанд. Ин албатта, сабаби ангезиши ақидаҳои мухталифу якдигарро тамоман радкунанда гардидааст. Албатта, кӯшиши беасоси ин «таърихсозон» баъзе олимонро водор месозад, ки маҳз бо ҳамон усули дурушту нопечон ба онҳо ҷавоб гардонанд. Вале ин усул ҳадафрас буда наметавонад.

Имрӯз бозёфтҳои бостоншиносӣ барои омӯзиши воқеан илмии замони қадимтарин ва қадими аҷдоди мо, барои тақвияти ақидаи шарқшиносони сатҳи ҷаҳонӣ, ки тоҷиконро чун сокинони азаливу муқимии ин минтақа бо далелҳои раднопазир ба исбот расондаанд, имкони бештаре фароҳам овардаанд.

Таърих илми дақиқ аст ва хирадмандию дақиқназариро талаб мекунад. Ба таҳқиқотчиёни ватаний лозим меояд, ки бештар ба бозёфтҳои бостоншиносию далелҳои раднопазири хаттӣ такя карда, аз мавқеи бегаразона ва одилонаи таърихӣ ҳукм бароранд. Дар ин ҷода корбасти ҳамон кӯшиши пайгиrona ва хирадмандонаи гафуровӣ лозим аст. Амали баръакс аз бузурганишии беасос беш буда наметавонад.

Дар ҳалли ин қазия таҳқиқотчӣ бояд ба ғуруру тақаббури ҳалқияттароӣ ё миллӣ роҳ надода, бештар дар асоси сарчашмаҳои дақиқу раднопазир, ҳақиқати таърихро сабит созад. Аз ин рӯ, усули «таърихкӯшӣ»-ву таҷовузи таърихии ҳудиву бегонаҳо барои мо қатъиян бегона аст. Ин усул барои ононе хос аст, ки аз ҷустуҷӯи далелҳои амиқу раднопазир меҳаросанд, чунки ин дақиқсанҷӣ ҳав-

фи нопойдории решаҳои таърихиашонро бештару назар-  
растар мегардонад.

Таърихноогоҳиву таҳрифи беасоси таъриҳ як хел заар-  
овар аст. Муҳаққики асил бояд як мизон дошта бошад,  
мизони бегаразӣ, ҳакиқатнигории воеӣ. Аз бузургма-  
нишии таъриҳӣ то инсонбадбинии фашистӣ як қадам роҳ  
аст. Бахсҳои таърихиро беҳтар мебуд, на дар ҳолати маҳ-  
дудият дар доираи чумхурии худ, балки дар мубоҳисаҳои  
илмии сатҳи байналмилалӣ ҳаллу фасл намуд. Онгоҳ ба  
худмуаррифии беасос ҷой наҳоҳад монд.

2. Таъриҳ илми гражданию дунявиست, он бояд аз фаҳ-  
миши динӣ ҷудо бошад. Иддае аз таъриҳдонони мо аз қуб-  
ҳи методологии материалистӣ меҳаросанду ҳарчи бештар  
ба фаҳмиши идеалистӣ майл доранд. Ин худ маънни дур  
шудан ё инкори қонуниятҳои таърихии ҷомеаи умуниба-  
шариро дорад. Ин зумра «таъриҳшиносон» дар зери маф-  
ҳуми «тамаддуни исломӣ» ҳарчи бештар тафаккури во-  
қеан илмии таърихиро бо фаҳмиши динӣ мепайванданд.  
Ин дар адабиёти таълими низ ба назар мерасад. Дар ки-  
тоби дарсии мактаби миёна бояд ҳамон донишҳое дохил  
гарданд, ки дар илм қабул шудаанд ва пояти қавии илмӣ  
доранд. Масъалаҳои баҳсноки илмӣ ё ғайриилмӣ, ки дар  
асоси асотире қарор ёфтаанд нафақат зехни мантиқии хо-  
нандаро суст, инчунин майлу рағбати ӯро нисбат ба ар-  
зишҳои таъриҳӣ кунд ҳоҳанд кард.

3. Доир ба таърихи асрҳои миёна бояд ҳаминро қайд  
кард, ки ин давраи мураккабтарини таърихи ҳалқи тоҷик  
ҳисоб меёбад. Ҳарчанд доир ба ин давра олимони ватанӣ  
ва хориҷӣ таҳқиқоти зиёде ба анҷом расонидаанд, вале аз  
ин шумораи масъалаҳои ҳалли худро наёфта кам нагаш-  
тааст. Ин давраи дурударози таъриҳӣ барои тоҷикон ҳам

тақдирсозу ҳам фоциабор ҳисоб меёбад. Махз дар ин давра точикон нафақат аз ифтихори ташаккули халқияту ғурури давлатдории хеш бархӯрдор гаштаанд, инчунин тақдир ба сари ин қавм фоциаи бисёрасраи хукмронию суолаивазкуниҳои аҷнабиён, горату туркозихои беохирро бор намуд.

4. Дар ҳолате ки таърихи ин халқи бостонӣ бо таърихи авлоду қабилаҳои кӯчии дар тӯли қарнҳо ба ин диёри аҷдодиашон воридшуда ниҳоят печидаю омехта гаштааст, омӯзиши амиқи он мушкилоти зиёдеро пеш меорад. Хушбахтона, дар ин самт таҳқиқоти безаволи Б.Faфуров метавонад чун ситораи роҳнамо бароямон хизмат кунад. Фақат таҳкурсии маъхазии онро васеъ карда, хулосаҳои таҳқиқотчиёни шинохтаи ватанию хориҷиро бештар асоснок намудан зарур аст.

5. Дар байни масоили ниҳоят зиёду печидаи асримиёнагӣ ҳарҷӣ бештар бояд ба равшангарии илмии рисолати тамаддунофари халқи точик, ки дар анъаноти хоси кишоварзиву шаҳрсозӣ, хунармандиву тиҷорат, адабиёту илму санъат ва гайра дар Осиёи Марказӣ ғолибан ба назар мерасид, дикқат дода шавад.

6. Доир ба омӯзиши давраи асримиёнагии таърихи халқи точик сухан ронда, бояд маҳсус қайд намоем, ки дастовардҳои ҷиддиию қавӣ дар ин ҷорсӯ кам набошад ҳам, vale ба ҳалли ба талаби замон ҷавобгӯи онҳо ҳанӯз ниёз дорем. Хушбахтона, метавон аз хизмати мутахассисони дар шинохти сарчашмаҳо қобилият дошта, ёдовар шуд. Фақат лозим меояд, ки ба ҷалби бевоситаи мутахассисони маъхазшинос ва муттамарказ намудани самтҳои омӯзиши сарчашмаҳои таърихии бевосита ба гузаштаи дуру наздики ҳалқи точик иртибот дошта, кӯшиш ба ҳарҷ дод. Вақти

он расидааст, ки ба чопи маъхазҳои хаттӣ чиддан машғул шуда, мутахассисон ҳарчи бештар ба доираи таҳқиқоти маъхазшиносӣ кашида шаванд.

7. Маълум аст, ки аз рӯи ҳаҷму шумора таҳқиқоти ба нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX баҳшидашуда нисбат ба дигар давраҳои таъриҳӣ хеле зиёдтар ба назар мерасанд, vale масъалаҳои рӯзмарраи ҳалталаби ин давра низ кам нестанд. Аниқтараш ақидаҳои муҳталифи як силсила гузоришу таҳқиқоти рӯи кор омада, бозомӯзӣ ва таҳқиқу таҳлили нав талаб меқунанд. Аз чумла, диққати мутахассисон дар ин ҷода бояд ба ин самтҳо равона карда шавад:

а) ҳам дар адабиёти илмии тоинқилобӣ ва ҳам давраи шӯравӣ доир ба тасарруфи Осиёи Миёна аз тарафи Русия, аз ҷумла ҳудуди кунунии Тоҷикистон баҳои сатҳию ихтилофандорӣ дода шудааст. Агар таҳқиқотчиёни тоинқилобӣ ин амали Русияро чун вазифаи ҳайру башардӯстонаи мамлакати «мутамаддин»-и худ нисбат ба ҳалқҳои «қафомонда», ки аз «ӯҳдадории таърихию» имконияти иқтисодӣ ва ҳарбиашон бармеояд, ба қалам дода бошанд, таҳқиқотчиёни шӯравӣ онро чун сиёсати мустамликаҳоҳонаи мутлақияти Русия нишон дода, дар айни замон натиҷаи назарраси дигаргунсозиҳои сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ин падидай таърихиро дар марказ гузаштаанд. Дар ин замина мухаққиқон дигар масъалаҳоро ба он тобеъ намуда, аз ҳар ҷиҳат ин амалро чун адолати тақдирсози таъриҳӣ арзёбӣ менамоянд.

Вобаста ба давраҳои гуногуни таъриҳӣ, ихтилофи нисбатан ҷиддии байни олимон дар атрофи мағҳуми мувофиқи ба доираи ҳудудии Русия кашидани минтақа ҳисоб меёбад. Ин амалро то солҳои 30-юми асри гузашта чун

тасарруфи Русия ном мебурданд. Баъдтар (аз давраи баъдишангӣ) дар доираҳои илмӣ мафҳуми «ҳамроҳ шудан» расман чой ёфт. Вале дар даҳсолаҳои охир мафҳуми «забт намудани Осиёи Миёна аз тарафи Русия» боло гирифт. Муаллифоне низ хастанд, ки ду ибора «забткорӣ» ва «ҳамроҳшавии ихтиёрӣ»-ро дар якҷоягӣ мавриди истифода қарор додаанд. Дар ин ҷода лозим меояд, ки дар қатори маъхазҳои русӣ аз сарчашмаҳои маҳаллӣ васеъ истифода бурда шуда, то андозае зарари моддии дар рафти амалиёти ҳарбӣ ба сокинони минтақа расида ва шумораи қурбоншудагон таҳминӣ бошад ҳам, муайян карда шавад. Вале ин ҳаргиз маънои онро надорад, ки таҳқиқотчиён аз натиҷаи то андозае такдирсози ин амал ба тамом сарфи назар намоянд. Ҳамаи ин хуносай воқеъбинонаи илмиро талаб дорад;

б) яке аз масъалаҳои ислоҳталаб, баҳои воқеъбинона додан ба давраи сармоядории тоинқилобӣ дар ҳаёти ҳалқи тоҷик дар охири асри XIX – ибтидои асри XX ҳисоб меёбад. Дар адабиёти илмию оммавии замони шӯравӣ ин давра чун бадбаҳтии кулл фахмонда мешуд. Ин баҳои хеле бадбинонаю ғаразнокест нисбат ба соҳти сармоядорӣ. Ин баҳо аз як тараф асоси воқеӣ дошта бошад ҳам, вале на ҳамаи тарафҳои он лоқи ҳукми қатъӣ ва бунёдкани таъриҳӣ мебошад. Масалан, иқтисоди бозорӣ, гуногунии тарзи моликиятдорӣ, амали институтҳои демократӣ, ошкорбаёнӣ, ҳифзи ҳуқуқи инсон ва гайра, ки аз табиати капитализми мутараққӣ бармеоянд, дар муқоиса ба муносабатҳои патриархаливу феодалии дар минтақа пояҳои устувор дошта, бояд баҳои мувоғику одилона гиранд;

в) ба доираи ҳаракати инқилобӣ кашиданӣ тамоми Осиёи Миёна, алалхусус ноҳияҳои Тоҷикистони имрӯза

низ дар адабиёти шўравӣ шарҳи воқеъбинона наёфтааст. Маълум аст, ки ин ҷараён то дараҷае ба ноҳияҳои саноатӣ таъсири амиқ дошт. Дар бекигарии Бухорои Шарқӣ то охири аспи XIX ҳаракати деҳқонӣ на фақат ҳарактери зиддифеодалии нисбатан стихиявӣ дошт, инчунин дар он падидаҳои озодиҳоҳӣ, алайҳи ҳукмронии мангитиён баръало мушоҳида мешуд. Дуруст аст, ки дар ин ҷунбиш мавқеи мардикорон дар ҳадди қарнҳои XIX-XX назар-растар буд. Бояд муайян намуд, ки ҳадафи асосию дувум-дараҷаи ин мубориза дар чист ва то қадом андоза ҳарак-тери сиёсӣ ва миллӣ - озодиҳоҳӣ пайдо карда буд;

г) дар аксари таҳқиқотҳои илмии ба ин давра мутаал-лик буда, ҳамроҳ намудани мулкҳои мустақилу ниммустақилии Бухорои Шарқӣ ба Аморати Бухоро фақат яктарафа ҳамчун забткории амир бо ёрии расмии Русия шарҳ ёф-тааст. Аз ин рӯ, муқобилияти ин мулкҳо чун ҳаракати озодиҳоҳона арзёбӣ шудааст. Аз тарафи дигар, вучуд доштани давлату давлатчаҳои мустақилу ниммустақил худ нишонаи парокандагии феодалист, ки дар ҳама ҳолат падидаи манғию зарапорвари чомеа қаламдод мешавад. Агар ин тавр бошад, пас амали мутамарказқунии иҷбориро чӣ тавр бояд шарҳ дод? Амали прогрессивӣ ё баръакс. Ин таҳлилу шарҳи муносиб талаб мекунад;

д) дигар масъалаи ҳалталаби ин давра фахмиши бедор-шавии ҳисси худшиносии миллист. Албатта, дар назари аввал ин масъала баҳснок менамояд. Вале мушоҳидаи раванди воқеаҳои сиёсӣ ва ғояҳои мухталифи идеевии ин давра ба бедоршавии ҳисси миллӣ заминаи мувоғиқ гузошт. Ин раванд ба монеаҳои ниҳоят ҷиддии пантуркизм нигоҳ накарда, то андозае маҷрои ҳудро пайдо намуда буд, ки дар мисоли маорифпарварон, ҷадидон, ҷавонбухо-

риён, алалхусус дар мисоли бедоршавии ҳисси миллии С. Айнӣ ва ҳаммаслакону пайравонаш барабаро эҳсос мешавад. Бояд қайд кард, ки ҳаракати сиёсию ҷамъиятии ин давра ба пайдоиши як силсила корҳои таҳқиқотӣ нигоҳ накарда, ҳоло ҳам таҳлили нисбатан пурраи худро наёфтааст;

е) заминаҳои инқилоби сотсиалистӣ ва ҳалқӣ дар қишвар низ таҳқиқоти мукаммалро тақозо дорад. Оид ба ин воқеаи муҳимму гардиши тақдирсози таъриҳӣ низ фикррониҳои мухталифу сатҳӣ кам нестанд. Аз ҷумла, доир ба аниқ муайян намудани тезиси «экспорти инқилоб» ва дараҷаи ҷаҳонбинии идеевии ҳалқи маҳаллӣ, ки аз сатҳи бедории сиёсӣ ё дараҷаи иштироки он дар раванди воқеаҳои инқилобӣ бармеояд, таҳқиқи тозаю воқеъбинонаро тақозо дорад.

8. Дар тақдирни таърихии ҳалқи тоҷик давраи шӯравӣ мақоми ҳалқунанда дорад. Ин давраи эҳёи давлатдорӣ, дастовардҳои муқоисанашавандай сиёсӣ, иҷтисодӣ, иҷтимоию фарҳангист.

Ғалабаи Инқилоби Октябр дар тақдирни тоҷикон ва дигар ҳалқҳои мазлуми империяи Русия барои эҳё ва ташаккули давлатдории миллӣ заминаи мусоид фароҳам овард. Маҳз ба туфайли ин инқилоб дар таърихи башариат аввалин шуда, дар ҳалли масоили миллӣ қадамҳои нисбатан устувор гузошта шуд. Эҳёи давлатдории тоҷик низ берун аз ин инқилоб сурат гирифта наметавонист. Бо эҳсоси ҳамин воқеяят Президенти қишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намудаанд: «Чӣ ҷои пинҳондорӣ? Дар арафаи инқилоб ҳолати сиёсӣ ва иҷтимоии мардуми мо ба ҳаробӣ расида буд. Аз фишорҳои бераҳмонаи бадҳоҳони қудратманди доҳиливу ҳориҷӣ ҳалқи

точик рӯ ба таназзул оварда буд. Мавқеи таърихию иҷтимоии ӯ аз ҳар ҷиҳат суст мешуд. Илму адабиёт ва забони пурмояву ширадори точикӣ дар шаҳрҳои бостонӣ шуకӯҳу шаҳомати қадимаи худро аз даст медод. Ҷабру ситами аҷнабиён кишварро ҳароб, мардумро пажмурдаву ноумед сохта, косаи сабрашонро лабрез менамуд.

Ба ин маънӣ метавон гуфт, ки Инқилоби Октябр ба мардуми мо умеду умри дубора баҳшид. Ҳалқи точик баъди ҳазор соли аз байн рафтани сулолаи Сомониён боз соҳибдавлат шуда, дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон арзи вучуд кард» (Эмомалӣ Раҳмон. «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ». Китоби якум. Аз Ориён то Сомониён. –Лондон, 2001. С.103).

Аз ин ҷоист, ки омӯзиши таърихи инқилобу замони баъдиинқилобӣ ба таҳқиқу таҳлили ниҳоят воқеъбинонаю бегарazona ниёз дорад. Бар хилофи ҳукми беасоси ашхосе аз таърихнависони навбаромад, ин давраи тақдирсоз буду мемонад. Акнун вақти он расидааст, ки бе ягон побандӣ ё маҳдудияти идеологиию методологии анъанавии даврони шӯравӣ, ин зинаи таъриҳӣ, бояд яке аз мавзӯҳои марказии пажуҳиши муарриҳони мусоир қарор ёбад.

Таърихи ҳар миллату давлату давраҳоero медонад, ки бо гузаштани вақту замон аҳамият ва шуకӯҳу шаҳомати онҳо баъзлотар эҳсос мешавад. Бесабаб нест, ки давраи Сомониёнро бо ифтиҳор ба ёд оварда, ҳарчи бештар ба таърихи он таваҷҷӯҳ менамоем. Аз қаъри асрҳо далелҳое мечӯем, ки ба он чи таҳқиқотчиён овардаанд чизе илова гардад. Бале, он давраи ташаккули ҳалқу давлатдории тоҷикон буду аз он бояд ифтиҳор дошта бошем. Дар барабари ин, бояд фаромӯш накунем, ки баъди қариб ҳазор

сол, эҳёи давлатдорӣ насибамон гашт. Албатта, на дар он худуди таърихии хеш. Ин ҳукми таърихро бояд бо эҳсоси воқеияту ҷашми ҳақиқатбин нигарем. Ин давраи эҳёи давлатдорӣ ва ташаккули худшиносии миллии хешро дидаву дониста ба гӯшаи фаромӯшӣ напартоем. Имрӯз, ки сухан аз истиқололи комил меравад, бояд роҳу зинаҳои ба ин баландӣ расиданро низ фаромӯш накунем.

Солҳо мегузаранд, ин дастоварду санаҳо албатта, чун мавзуи муҳимми таҳлилу таҳқиқ қарор мегиранд. Аз ин рӯй, бояд ҳамеша хотираи муқаддаси он падару бобоёне, ки дар обод намудани Тоҷикистони азиз саҳмгузорӣ намуданд, дар пеши назари муарриҳон қарор дошта бошад.

9. Таҳқиқоти пурраю бунёдии ҳалқи тоҷик ё Ҷумҳурии Тоҷикистон бе омӯзиши нисбатан ҷиддии таърихи гузаштаю навтарини ҳар як вилояту ноҳияи кишварамон пурра буда наметавонад. Аз рӯи анъанаи таърихнависии тоинқи-лобӣ ва шӯравӣ асоси таҳқиқоти таърихиро маълумоти таърихии шаҳрҳои марказӣ ташкил медоданд. Акнун вакти он расидааст, ки ба кишваршиносии таърихӣ бояд диққат дод, чунки таърихи ҳалқу миллат ё давлат аз як таърихи марказ ё шаҳрҳои марказӣ иборат нест. Маҳз аз ҳамин назари таърихӣ ақидаҳои нодурусту ҷудоиандози маънавиёту тафаккури шаҳрӣ ва дехотию музофотӣ маншაъ гирифтаанд.

10. Вакти он расидааст, ки ҷиддан ба омӯзиши таърихи муосир машғул шавем. Пӯшида нест, ки даргириҳои сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта, алалхусус ҷангӣ дувуми ҳамватанӣ (1992-1997) кайҳост, ки ҳадафи омӯзишу таҳили мутахассисони равияҳои муҳталифи илмӣ (файласуфу сиёsatшиносон, иқтисоддонону ҳуқуқшиносон ва гайра) гаштааст. Ҳулосаҳои ҷолиб дар ин ҷода низ кам

нестанд. Вале ҳамаи онҳо ҷойи таҳлилу таҳқики таърихиро гирифта наметавонанд. Миқдори бешумори манбаъ ва маводи барои таҳқиқотчиён дастрас (хӯҷҷатҳои расмӣ, маълумоту далелҳои дар матбуоти даврӣ интишоргашта, ёддошту хотираҳои иштирокчиёни фаъоли воқеаҳо, хуло-саҳои чомеашиносон ва гайра) пурра имконият медиҳанд, ки раванди воқеаҳо ҳадафи таҳлилу таҳқики илмӣ қарор гиранд. Маҳз таҳлили воқеъбинона ба дарки илмии ин гардиши тақдирсоз имкон медиҳад. Аз тарафи дигар ин амал барои тарҳрезии амиқи барномаи дурнамои чомеаи ҳуқуқбунёду демократӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол имконияти воқеан самарабаҳш фароҳам ҳоҳад овард.

11. Таҳлилу таҳқики давраи созандагии таърихи мусоир, алалхусус ичрои нақшаҳои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ, ки бо ташабbusи бевоситаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ шудаву дар ин ду даҳсолаи охир ҷумҳурӣ ба нишондиҳандаҳои ниҳоят назаррас соҳиб шудааст, чун ҳадафи марказии таҳқиқоти бунёдӣ дар таърихнигории миллӣ бояд қарор дошта бошад.

12. Албатта, яке аз ҷузъиёти муҳимми таҳқиқоти таърихи ин даврабандии илмии ўст. Имрӯз фикрҳои муҳталиф доир ба ин масъала пешниҳод шудаанду пешниҳод мешаванд. Баъзе «назариётчиён»-и нави таъриҳ ҳар чи бештар аз раванди қонуниятиҳои таърихии чомеаи умунибашарӣ сарфи назар намуда, даврабандиро дар доираи таърихи Ватан маҳдуд карданианд. Чи тавре дар боло ишора рафт, бояд фаромӯш накунем, ки доир ба даврабандӣ ҳарчанд ҳусусиятҳои хоси зинаҳои муҳимми таърихи Ватанро дар мадди назар нигоҳ доштан лозим бошад ҳам, вале онҳо бояд ба ҳаводису

гардишҳои дар таърихи умумибашарӣ нақши мукаммал гузашта, мувофиқат намоянд.

13. Аксари таҳқиқотчиёни мо аз фаҳмиши назариявии масъалаҳои ҳадафи омӯзиш қарорёфта фарсахҳо дуранд. Маълум аст, ки илми таърих хеле пеш рафтааст. Доир ба баъзе давраю масоили он таҳқиқоти зиёд таълиф шудаву рӯи чоп омадааст. Таҳқиқоти нав факат баъзе далелу ҷузъиёти онро пурра карда метавонад. Акнун вакти он расидааст, ки ҳарчи бештар ба масъалаҳои назариявӣ диққати маҳсус зоҳир шавад. Аз қафомондагии назарияфаҳмию назария-даркунии мо далеле шаҳодат медиҳад, ки то ба имрӯз таҳқиқоте доир ба назарияни таърих рӯи кор наомадааст. Маҳз ба ин масъала бояд муаррихони соҳибтачриба диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд.

Албатта, он чи дар боло ишора ёфт, шарҳи нисбатан пурраи масоили мубрами таърихшиносии кунунии ватанӣ буда наметавонад. Онро пешниҳоду навиштаҳои муаррихон ба маротиб пурра ҳоҳанд кард. Мухим он аст, ки дар ҳалли онҳо муҳаққиқони кишвар бояд ҳамбастагию фаъолияти ҷиддии илмӣ нишон дода, тавассути таъқиқоти бунёдӣ, нақши таърихии тамаддунофари тоҷиконро дар сатҳи байналмилалӣ боз қавитар арзёбӣ намоянд.



# **МУНДАРИЧА**

Қарор.....	3
1.Консепсия – таҷассуми ҳақиқатнигорӣ дар таҳқиқи таърихи миллат.....	4
2.Даврабандӣ дар Консепсияи таҳқиқи таърихи ҳалқи тоҷик.....	10
3.Масоили ҳалталаби таърихнигории миллии муосир.....	23



**Ҳайдаршо Пирумшо**

**КОНСЕПСИЯИ ТАҲҚИҚИ  
ТАҶРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК**

**Муҳаррири техникӣ:  
Тӯрахӯчаи Тоҳирзода**

Ба чоп супорида шуд 30. 05. 2023. Барои чоп имзо шуд 29.06.2023  
Андозаи 60x84. Ҷузъи чопии шартӣ 2  
Теъдоди нашр 100 нусха.

---

Дар нашриёти ҶДММ «Ганҷи хирад» ба табъ расидааст.  
734025, Душанбе, хиёбони Рудакӣ, 21 (тел: 227-71-01)

## БАРОИ ҚАЙДҲО